

АННОТАЦИЯ

ба диссертатсияи Абдуллоева Адолатҷон Толибҷоновна дар мавзӯи «Муҳочирати меҳнатӣ ва таъсири он ба инкишофи бозори минтақавии меҳнат (дар намунаи вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон)»

Вожаҳои калидӣ: бозори минтақавии меҳнат, муҳочирати меҳнатӣ, иштиғол, бекорӣ, безработица, сиёсати муҳочират, баризофагии қувваи меҳнатӣ, сиёсати иштиғоли минтақавӣ.

Мақсади диссертация тадқиқи таъсири муҳочирати меҳнати беруна ба инкишофи бозори минтақавии меҳнат, ҳамчунин андешидани тадбирҳо оид ба такмили танзими он дар иқтисодиёти вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Заминаи методологии диссертацияро усулҳои диалектикий системавӣ ташкил медиҳанд. Барои иҷрои вазифаҳои гузашташуда методҳои таҳлили муқоисавӣ, таҳлили иқтисодӣ-оморӣ, абстраксия илмӣ, синтез истифода бурда шудааст.

Дар диссертатсия муносибатҳои назариявиро ба танзими иштиғол ва муҳочирати аҳоли аз минтақаҳои дорои қувваи баризофаи меҳнатӣ ҷамъбаст намуда, дар асоси он мафҳуми бозори минтақавии меҳнатро аниқ кардааст. Ғайр аз ин исбот шудааст, ки муҳочирати берунӣ индикатори фаровонии бозори минтақавии меҳнат мебошад, ки таъсири мутақобилаи онҳоро инъикос мекунад. Ҳамчунин исбот шудааст, ки бозори минтақавии меҳнат дар вилояти Суғд ба минтақаи дорои қувваи бариловаи меҳнатӣ мансуб буда, захираҳои азими озоди қувваи корӣ дорад, ки дар натиҷаи бе тағйир мондани вазъи муайяни демографӣ, амикрафти номутаносибии пешниҳоду талабот ба меҳнат чун оқибати боқӣ мондани стагнатсияи соҳаҳои пешбари иқтисодиёт, сатҳи пасти ҳавасмандгардонии меҳнатӣ ва инкишоф наёфтани бахши соҳибкорӣ дар минтақа ба миён омадааст. Асоснок карда шудааст, ки муҳочирати меҳнати берунаи аҳоли дар вилояти Суғд яке аз механизмҳои афзалиятдоштаи коҳиши ташаннуҷи бекорӣ дар минтақа мебошад. Тамсилаи иқтисодию математикӣ коркард шудааст, ки дар он он динамикаи мусбати муҳочирати меҳнати беруна дар вилояти Суғд аз ҳама бештар ба сатҳи қашшоқӣ дар минтақа, ҳамчунин ба теъдоди хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти олии минтақа ҳассос аст. Самтҳои аз ҳама ояндадори такмили тадбирҳо оид ба танзими иштиғол ва муҳочират дар бозори минтақавии меҳнат муайян карда шудаанд. Аз ҷумла зарурати ворид сохтани тасҳеҳот ба соҳаҳои маориф, бучету андоз, муҳочират ва иттилоот ошкор карда шудааст.

Муқаррароти мазкур имкон медиҳанд чунин шуморем, ки диссертатсия дорои унсурҳои навгонии илмӣ буда, тадқиқоти ба охиerrasида дар мавзӯи муҳим ба ҳисоб меравад.